



МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ


ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» • СПЕЦВЫПУСК
МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» • НАШРИ МАХСУС



РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

12+

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ



ФМР ОТКРЫЛА ПУНКТ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ФМР ДАР ДУШАНБЕ НУКТАИ САВОДНОКИИ ХУҚУҚӢ ИФТИТОӢ КАРД...

В рамках проекта реализуемого на деньги гранта, выделенного фондом президентских грантов, Федерацией мигрантов России открыт Пункт правовой грамотности в городе Душанбе, где каждый желающий может получить бесплатную юридическую помощь по вопросам Российского миграционного законодательства. Вы получите ответы на многие вопросы, например, как встать на миграционный учет, как получить патент на работу, какие документы нужны для легального проживания, куда и в какие сроки их нужно предоставить и т. д.

Работать в России легально и не быть депортированным можно, если знать и соблюдать Российские законы. Все консультации предоставляются абсолютно бесплатно!!!

Офис расположен
по адресу:

город Душанбе,
проспект
Джаббора Расулова 10,
офис 9.
Время работы: 9.00-18.00

Идора дар сурогаи
зерин чойгир аст:

Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе,
хиёбони Ҷаббор Расулов 10,
офис 9.
Соатҳои кори: 9.00-18.00

Дар чорчубаи лоихаи гранти аз ҷониби Фонди Президенти Руссия Гранти ҷудошуда, Федератсияи муҳоҷирони Руссия дар шаҳри Душанбе (Ҷумҳурии Тоҷикистон) нуқтаи саводнокии ҳуқуқӣ кушод, ки дар он ҳар шахси хоҳишманд метавонад аз қонунҳои муҳоҷирати Руссия кӯмаки роӣғони ҳуқуқӣ гирад. Шумо ба саволҳои зиёде ҷавоб хоҳед гирифт, масалан: дар бораи чи гуна ба кайди муҳоҷират мондан, чи гуна гирифтани патент барои кор, қадом ҳуҷҷатҳо барои истиқомати қонунӣ, дар кучо ва кай пешниҳод кардани онҳо ва ғайра.

Дар Руссия ба таври қонуни қор қардан ва депортация (ихроҷи маҷбурии шаҳрванди хориҷӣ, дар ҳолати гум қардан ё катъ гардидани асосҳои ҳуқуқи будубоши минбаъдаи у), нашудан мумкин, агар қонунҳои Русияро донед ва ба онҳо риоя кунед. Ҳамаи машваратҳо (консультации) қомилан роӣғон дода мешаванд!!!

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ПОДАРКИ МИГРАНТАМ В ТЮРЬМУ НА НОВЫЙ ГОД

Президент Федерации мигрантов России посетил Центр временного содержания иностранных граждан и поздравил всех с наступающим Новым годом. Вадим Коженев подарил мигрантам теплую одежду и обувь, в которых особенно нуждались те, кто попал в спецприемник еще летом 2019 года. По причине неэффективной работы некоторых консульств иностранные граждане долгое время не могут получить необходимые документы, чтобы отправиться домой. Часто близких или знакомых, готовых помочь, у них нет, поэтому они остаются в летней одежде и обуви весь срок своего пребывания в Центре временного задержания. Понимая эту проблему, Федерация мигрантов России регулярно привозит теплые вещи задержанным мигрантам.



Стоит отметить, что многие мигранты не могут уехать на родину из-за неоплаченных штрафов. Им некому помочь, так как все их близкие и родные люди находятся в других странах. Поэтому Федерация мигрантов России создала счет, на который любой желающий может прислать любую сумму. Все полученные деньги идут на уплату штрафов для освобождения мигрантов. За 2019 год было освобождено более десяти человек.

Подробнее о мигрантах в Центре временного содержания смотрите на канале Федерации мигрантов России на [youtube.com](https://www.youtube.com).

ТЎҲФАҶОИ СОЛИ НАВИ БАРОИ МУҲОЦИРОНИ ДАР ЗИНДОН БУДА..

Президенти Федератсияи Муҳоҷирони Руссия ба маркази тавқиғоҳи муваққати шаҳрвандони хориҷӣ ташриф оварда, ҳамаро бо фарорасии Соли нав табрик кард. Вадим Коженев хусусан ба муҳоҷироне, ки тобистони соли 2019 ба боздоштгоҳи махсус (Спецприёмник) фиристода шудаанд, либос ва пойафзоли гарм тухфа намуд.

Аз сабаби кори бесамари баъзе консулгарихо, шаҳрвандони хориҷӣ мuddати тӯлонӣ ҳуҷҷатҳои заруриро барои ба ватан баргаштан гирифта наметавонанд.

Аксари вақт, онҳо ҳешовандони наздик, ё дӯсте надоранд, ки ба онҳо кӯмак кунанд, бинобар ин онҳо дар тӯли тамоми давраи буданашон дар тавқиғоҳи муваққатӣ (Спецприёмник), бо сару либос ва пойафзоли тобистона мемонанд. Бо дарки ин мушкилот, Федератсияи Муҳоҷирони Руссия мунтазам ба муҳоҷирони боздоштшуда либоси гарм меорад. Қобили зикр аст, ки бисёре аз муҳоҷирон бо сабаби пардохт накардани ҷарима, ба ватанашон рафта наметавонанд. Хеч кас ба онҳо ёрӣ дода наметавонад, зеро ҳама одамони наздик ва азизашон дар кишварҳои дигар ҳастанд. Аз ин рӯ, Федератсияи Муҳоҷирони Руссия суратҳисобе ташкил кардааст, ҳар кас метавонад, маблағи дилхоҳашро фириштад.

Ҳамаи маблағҳои ҷамъшуда барои пардохти ҷарима барои раҳо кардани муҳоҷирон меваванд. Дар соли 2019, беш аз даҳ нафар раҳо карда шуданд.

Барои маълумоти бештар дар бораи муҳоҷирон дар тавқиғоҳи муваққатӣ ба канали Федератсияи муҳоҷирони Руссия дар [youtube.com](https://www.youtube.com) нигаред.

ДЕТИ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ ПРЕЗЕНТОВАЛИ МУЛЬТФИЛЬМ

Вот и завершились курсы мультипликации для группы детей мигрантов и беженцев. В течение более чем 2 месяцев группа юных талантов, собранная Федерацией мигрантов России, обучалась этому непростому, но очень интересному искусству в Политехническом музее.



Во время обучения дети смогли не только найти новых друзей, но и создать свой собственный мультфильм, презентация которого состоялась в рамках празднования Нового года в Образовательном центре Музея современного искусства «Гараж».

КЎДАКОНИ МУҲОЦИРОН ВА ГУРЕЗАҶО ФИЛЬМИ АНИМАТСИОНӢ ПЕШНИҶОД КАРДАНД

Ҳамин тавр, курсҳои аниматсионӣ барои гурӯҳи фарзандони муҳоҷирон ва гурезаҳо ба итмом расиданд. Зиёда аз 2 моҳ як гурӯҳ истеъдодҳои ҷавон, ки аз ҷониби Федератсияи Муҳоҷирони Руссия ҷамъ оварда шудаанд, дар Осорхонаи Политехникий ин санъати душвор, вале хеле ҷолибро омӯхтанд.



Дар давоми омузиш кӯдакон на танҳо дӯстони нав пайдо карданд, балки мультфильми шахсии худро низ эҷод кунанд, ки муаррифии он дар доираи ҷашни Соли нав, дар Маркази таълимии Осорхонаи Санъати «Гараж» баргузор гардид. Хешовандон ва дӯстон, инчунин дигар меҳмонони ҷашн, шояди ходисаи таърихи гаштанд, ки дар натиҷаи тасаввурот, меҳнати пурмахсул ва ягонагии фарзандони муҳоҷирон ва гурезаҳо ба вуҷуд омадааст.

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

Родные и близкие, а также другие гости праздника стали свидетелями истории, возникшей благодаря фантазии, трудолюбию и сплоченности детей мигрантов и беженцев.

Празднование Нового года для детей беженцев и мигрантов было организовано Музеем современного искусства «Гараж» и Интеграционным центром «Такие же дети» при поддержке УВКБ ООН. Всех гостей мероприятия ждали яркие и увлекательные мастер-классы, художественные мастерские от студии арт – терапии САМО, а также новогодние поздравления.

Чашни Соли нав барои кӯдакони гурезаҳо ва муҳоҷирон аз ҷониби Осорхонаи санъати муосири «Гараж» ва Маркази ҳамгирии «Ҳамон кӯдакон» бо дастгирии Идораи Олии Комиссариати гузерағони Созмони Миллали Муттаҳид (УВКБ ООН) ташкил карда шуд. Ҳамаи меҳмонони чорабинро мастер-классҳои ҷолиб ва шавқовар, устохонаҳои студияи санъати расомии (арт-терапии) САМО, инчунин табрикоти солинави интизор буданд.

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРЕМИИ «НАШ ГЕРОЙ»



В начале 2019 года Федерация мигрантов России приняла решение об учреждении ежегодной премии для мигрантов «Наш герой». За последние годы мигранты в России совершили много хороших и добрых дел – спасали людей в критических ситуациях, не оставались равнодушными к чужому горю, рисковали своей жизнью во имя спасения других и многое другое. Порой их дела оставались совершенно незамеченными. Федерация мигрантов России внимательно изучила данный вопрос и решила каждый год награждать мигрантов, которые, по ее мнению, заслуживают благодарности за проявленное добро, человечность и героизм.

В первые месяцы 2019 года Федерация мигрантов России провела отбор кандидатов, и уже в июне в рамках Общероссийского съезда Федерации мигрантов России прошло награждение первых героев. Одним из них стал 27-летний уроженец Кыргызстана Максатбек, открывший в Москве школу, где помогает детям мигрантов адаптироваться к жизни в большом городе. Сам Масатбек живет в Москве с 2002 года и не понаслышке знает о том, как непросто приходится детям мигрантов в большом мегаполисе. Пройдя непростой путь адаптации и ощутив на себе все трудности, с которыми сталкиваются дети мигрантов, молодой человек решил сам открыть учебное заведение, в котором детям помогают научиться адаптироваться.

Открыт прием заявок для кандидатов премии «Наш герой» 2020 года. Ждем ваших историй: info@fmr-online.ru

ТАЪСИСИ ҶОИЗАИ «ҚАҲРАМОНИ МО»



Федератсияи Муҳоҷирони Руссия аввали соли 2019, дар бораи мукаррар кардани ҷоизаи солонаи «Қаҳрамони мо» барои муҳоҷирон, қарор қабул кард. Дар солҳои охир, муҳоҷирон дар Руссия бисёр қорҳои бехтарин ва хубро иҷро карданд - онҳо дар ҳолатҳои вазнин одамонро наҷот доданд, ба ғаму ғуссаи дигарон бепарвоя накарданд, ба хоҳири наҷот додани дигарон, ҷони худро зери хатар гузоштанд ва ғайраҳо. Баъзан қори онҳо тамоман ноҳида гирифта мешуданд. Федератсияи Муҳоҷирони Руссия ин масъаларо бодикқат омӯхт ва қарор кард, ки ҳар сол муҳоҷирони сазовори сипос буда, барои меҳрубонӣ, инсондӯстӣ ва қаҳрамонӣ нишон доданашон мукофотонида шаванд.

Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар моҳҳои аввали соли 2019 интихоби номзадҳоро муайян кард ва аллакай моҳи июн, дар доираи Конгресси Умумиҷаҳонии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия аввалин қаҳрамонон ба мукофот сарфароз гардониданд. Яке аз онҳо як сокини Қирғизистон Максатбеки 27-солаи буд, ки дар Маскав мактабе кушод ва ба кӯдакони муҳоҷир барои мутобиқшудан ба зиндагӣ дар шаҳри қалон кӯмак мерасонад.

Худи Масатбек аз соли 2002 инҷониб дар Маскав зиндагӣ мекунад ва хуб медонад, ки барои фарзандони муҳоҷирон дар шаҳрҳои қалонтарин чӣ гуна душвор аст. Худаш роҳи душвории мутобиқшавиро гузашта, хис намуд, ки кӯдакони муҳоҷирон ба мушкилоти зиёд рӯбарӯ мешаванд, ҷавон тасмим гирифт мустақилона як муассисаи таълимӣ кушояд ва дар он барои кӯдакон тарзи мутобиқшавиро омӯзонад.

Ҳоло дархостҳо барои довтолабон барои Ҷоизаи «Қаҳрамони мо» дар соли 2020 кушодааст. Мо интизори хикояҳои шумоем: info@fmr-online.ru



ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕГАЛЬНО НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ, НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ И ПОЛУЧИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ

КАК ПРАВИЛЬНО УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ ВИЗИТА В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ?

Иностранцы граждане, прибывающие в РФ для того, чтобы посетить друзей или наладить дела, и при этом планирующие провести в России не более 90 дней, могут просто оформить временную регистрацию. В данном случае цель въезда может быть указана следующая:

- **служебная**
- **туризм**
- **коммерческая**
- **учеба**
- **частная**
- **транзит**

Однако той категории иностранных граждан, которая едет в Россию, чтобы найти работу, недостаточно просто оформить временную регистрацию. Чтобы легально находиться на территории РФ и иметь возможность работать – нужно оформить трудовой патент. При подаче заявления на оформления патента в МФС иностранец обязан предоставить миграционную карту, в которой указана цель визита «работа».

ВАЖНО!

МФС не принимает миграционные карты, в которых прописана иная цель визита с 21.07.2014 года.

ЧТО ДЕЛАЕТ, ЕСЛИ УКАЗАНА ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?

Необходимо получить новую миграционную карту с верной целью визита. Для этого нужно выехать за границу РФ, где при пересечении границы сотрудники пограничной службы выдают новую миграционную карту.

БАРОИ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ИСТИҚОМАТ КАРДАН ВА ИМКОНЯТИ КОР КАРДАН, БОЯД КОРТИ МУҲОЦИРАТРО ДУРУСТ ТАРТИБ ДОДА, ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ГИРЕД

ЧИ ТАВР МАҚСАДИ САФАРРО ДУРУСТ ДАР КОРТИ МУҲОЦИРАТ НИШОН ДОДАН МУМКИН АСТ?

Шаҳрвандони хориҷие, ки бо мақсади боздид аз дӯстон ё таъсиси тиҷорат ба Федератсияи Россия омадаанд ва дар нақша доранд, ки то 90 рӯз дар Россия истоданианд, танҳо барои бақайдгирии муваққатӣ мувоҷиат карда метавонанд. Дар ин ҳолат, мақсади воридшавӣ метавонад чунин бошад:

- **расмӣ**
- **сайёҳӣ**
- **тиҷоратӣ**
- **таҳсил**
- **хусусӣ**
- **транзит**

Аммо, категорияи шаҳрвандони хориҷие, ки барои кор ёфтан ба Россия мераванд, танҳо бақайдгирии муваққатӣ кифоя нест. Барои он ки ба таври қонуний дар Федератсияи Россия қарор дошта бошанд ва имкони кор қардан дошта бошанд, бояд дархости патенти меҳнатӣ гиранд. Ҳангоми ариза барои гирифтани ба маркази бисерчониба муҳоҷират (ММЦ), шаҳрванди хориҷӣ бояд корти муҳоҷиратиро пешниҳод кунад, ки мақсади ташрифи « работа-кор» - ро нишон дода шуда бошад.

МУҲИМ!

ХДМ кортҳои муҳоҷиратие, ки ҳадафи дигари сафари онҳоро нишон дода шудааст аз 21 июли соли 2014, қабул намекунад.

АГАР МАҚСАДИ ДИГАРИ БОЗДИД НИШОН ДОДА ШУДА БОШАД, ОН ГОҲ ЧӢ БОЯД КАРД?

Шумо бояд як корти нави муҳоҷиратро бо ҳадафи дурусти боздид ба даст оред. Барои ин кор бояд аз дохили Россия баромада равед, ва хангоми дохиш шудан дар марзи Россия шахсонии мансабдор корти нави муҳоҷиратро пешниҳод мекунанд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ

ВНИМАНИЕ!

С 2015 года регистрация по патенту автоматически не продлевается, будьте внимательны! На сегодняшний день обязательное продление регистрации по патенту осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня оплаты налога за патент. То есть продлить регистрацию на основании патента нужно в течение 3 дней с момента внесения оплаты НДФЛ иностранным гражданином.



ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО РАБОТАТЬ И В ШТАТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

С 2015 года в патенте на работу указывается территория его действия. Это значит, что легально работать по патенту можно исключительно на территории, которая указана в документе. Однако иностранный гражданин может получить два патента на работу: по одному для каждого региона. Если иностранный гражданин будет пойман на работе по патенту в регионе, который не указан в его документе, на него наложат штраф в размере до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России и запретом на въезд в страну на срок от 3 до 10 лет.

ВАЖНО!

Иностраннй гражданин не может работать в Москве и Московской области по одному патенту, так как патент выдается либо на Москву, либо – на область.

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ

С 2015 года в трудовом патенте на работу для иностранцев указывается специальность. Соответственно, легально работать по патенту иностранный гражданин может исключительно по той профессии, которая указана в документе.

ДИҚҚАТ!

Аз соли 2015 инчониб, бақайдгирии мувақатти дар асоси патент ба таври худкор дароз намешавад, эҳтиёт шавед! Дар айни ҳол, мўҳлати дароз намудани бақайдгирии мувақатти дар асоси патент хатмист на дертар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи супоридани андози патентӣ гузаронида мешавад. Яъне, муҳлати дароз намудани бақайдгирии мувақатти дар асоси патент дар давоми 3 рӯз аз лаҳзаи пардохти андоз аз даромад аз ҷониби шаҳрванди хориҷӣ зарур аст.



ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ БАРОИ КОРИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ИН ИЧОЗАТ БАРОИ КОР ҚАРДАН ДАР РОССИЯ БАРОИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ БИДУНИ РАВОДИД МУАЙЯН ҚАРДА ШУДААСТ. ҲУҶЧАТИ МАЗКУР БАРОИ ҲАМАИ ОНҲОЕ ЗАРУР АСТ, КИ БА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ БЕ РАВОДИДИ (ВИЗА) ОМАДААНД ВА НИЯТИ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ КОР ҚАРДАНРО ДОРАНД. ШУМО МЕТАВОНЕД БО ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ҲАМ ДАР ШТАТИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА ҲАМ ШТАТИ ШАХСОНИ ВОҶЕӢ КОР КУНЕД.

ҲУДУДИ ЭЪТИБОРИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Аз соли 2015, патент барои кор ҳудуди амали онро нишон ме­диҳанд. Ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед дар асоси патент ба таври қонунӣ фаъолият кунед. Аммо, шаҳрванди хориҷӣ метавонад ду патент барои кор гирад: барои ҳар минтақа алоҳида. Агар шаҳрванди хориҷӣ дар дигар минтақа дастгир қарда шавад аммо патент ба минтақаи дигар дахл дошта бо­шад, ки дар ҳуҷҷати ӯ нишон дода нашудааст, ба ӯ то 7 ҳазор рубл ҷарима баста мешавад, бо эҳтимолияти хориҷ шудан аз Россия ва манъи вурӯд ба кишвар ба мўҳлати аз 3 то 10 сол.

МУҲИМ!

Шаҳрванди хориҷӣ наметавонад дар Маскав ва вилояти Маскав аз рӯи як патент кор кунад, зеро патент ба Маскав ва вилояти Маскав дар алоҳидаги дода мешавад.

НИШОН ДОДАНИ КАСБ ДАР ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Аз соли 2015 инчониб, ихтисос дар патенти меҳнатӣ барои кор барои хориҷиён нишон дода шудааст. Бинобар ин, шаҳрван­ди хориҷӣ метавонад танҳо дар асоси ихтисосе, ки дар ҳуҷҷат зикр шудааст, аз рӯи патент ба таври қонунӣ кор кунад.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ

📣 ВАЖНО!

Если иностранный гражданин будет трудиться по профессии, не указанной в его патенте на работу, он получит штраф до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из РФ и запретом на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

Патент на работу иностранному гражданину выдается на срок от 1 до 12 месяцев. Патент необходимо ежемесячно продлять – своевременно вносить налог (авансовый платёж НДФЛ) за работу по патенту. Патент считается продлённым исключительно на тот период, за который был внесён авансовый платёж. Внести этот платёж можно на несколько месяцев вперед, но не более, чем на год. Соответственно, патент на работу иностранный гражданин может неоднократно продлевать на период не более 12 месяцев, поскольку общий срок действия трудового патента с учетом продлений составляет не более 12 месяцев со дня выдачи.

📣 ВАЖНО!

Для продления патента до 12 месяцев очень важно своевременно вносить авансовый платёж, в случае неуплаты или просрочки авансового платежа за патент на работу даже на 1 день, трудовой патент будет автоматически аннулирован и станет недействительным.

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ В РОССИИ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СТРАНЫ?

Если первый год работы по трудовому патенту у иностранного гражданина подходит к концу, он может получить новый патент на работу, не выезжая из России.

📣 ВАЖНО!

Даже при оформлении патента на работу через посредника, помните, что патент на работу гос. органами выдается лично вам в руки. Кроме вас никто не может его получить! И вы всегда можете проверить действительность вашего патента.

📣 ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Рекомендуем вам обращаться только в проверенные организации и предварительно изучать отзывы о предоставлении услуг этими организациями.



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

Для того чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен предоставить в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ пакет документов с заявлением на выдачу патента.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАТЕНТА:

1 Вы (безвизовый иностранный гражданин) въезжаете в РФ по загранпаспорту. Получаете на границе миграционную карту, где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

📣 МУҲИМ!

Агар шаҳрванди хориҷӣ ба коре машғул шавад, ки дар патенташ барои кор зикр нашудааст, пас барои у амали хориҷи шумо аз Федератсияи Россия ва манъи вуруд ба худуди Россия ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол ва то 7 ҳазор рубл ҷарима ситонида мешавад.

МУҲЛАТИ АМАЛИ ПАТЕНТ БАРОИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ

Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ дода мешавад. Патент бояд ҳар моҳ мухлаташ дароз карда шавад – андози саривақтӣ супорида шавад (пардохти пешакии андози даромад) барои кор дар патент. Патент танҳо дар он сурат мухлаташ дароз карда ҳисобида мешавад, ки мӯҳлати пардохти пешаки пардохта шуда бошад. Шумо метавонед ин пардохтро якчанд моҳ пеш, аммо на бештар аз як сол пардохт кунед. Мувофиқи ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад такроран патентро ба мӯҳлати на зиёда аз 12 моҳ дароз кунед, зеро эътибори умумии патенти меҳнатӣ бо назардошти тамдиди мӯҳлат на бештар аз 12 моҳ аз рӯзи дода шуданаш, эътибор дорад.

📣 МУҲИМ!

Барои дароз кардани мухлати патент то 12 моҳ, саривақт пардохт намудани пешпардохт муҳим аст, дар сурати пешпардохт ё таъхир додани пешпардохт барои патент барои кор ҳатто 1 рӯз дертар супоида шуда бошад, патенти меҳнатӣ ба таври худкор бекор карда мешавад ва безътибор, дониста мешавад.

ОЁ ПАС АЗ ЯК СОЛИ КОР ДАР РОССИЯ ПАТЕНТИ МЕҲНАТИРО ШАҲРВАНДИ ХОРИҶИ БЕ ТАРК КАРДАНИ КИШВАР ДАРОЗ КАРДАН МЕТАВОНАД?

Агар соли аввали кори патенти меҳнати шаҳрванди хориҷӣ ба охир расад, вай метавонад бидуни тарк кардани Россия патенти навро барои кор ба даст орад.

📣 МУҲИМ!

Ҳатто ҳангоми гирифтани патент барои кор тавассути миёнаравҳо, дар хотир доред, ки патент барои корро. Мақомоти давлати шахсан ба шумо дар дасти шумо дода мешавад. Ба гайр аз шумо ҳеҷ кас наметавонад онро ба даст оварад! Ва шумо ҳамеша метавонед дурустии патентатонро санҷед.

📣 АЗ ҚАЛЛОБОН ЭҲТИЁТ ШАВЕД!

Мо тавсия медиҳем, ки шумо танҳо бо ташкилотҳои боэътимод тамос гиред ва фикру мулоҳизаҳои пешаки оид ба пешкаш кардани хидматҳо аз ҷониби ин созмонҳо.

ТАРТИБИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Барои гирифтани патент барои кор дар Русия, шаҳрванди хориҷӣ бояд як бастаи ҳуҷҷатҳо бо дархости патентиро ба Идораи муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия пешниҳод кунанд.

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ЗИНА БА ЗИНА БАРОИ ПЕШНИҲОДИ ПАТЕНТ:

1 Шумо (шаҳрванди хориҷӣ бидуни равонид) бо шиносномаи хориҷи ба Федератсияи Россия ворид мешавед. Шумо дар сарҳад корти муҳоҷиратӣ мегиред, ки дар он шумо ҳадафи воридшавӣ “кор” бояд аниқ қайд кунед.

2 Дар рӯзи ворид шудан ба Русия шумо суғурта мекунад.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ

- 2 В день въезда в Россию вы оформляете страховку.
- 3 После пересечения границы вам нужно в течение семи рабочих дней встать на миграционный учёт по адресу месту жительства или по адресу работы (если у вас уже есть работодатель).
- 4 Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент на работу.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ:

- пройти медкомиссию на патент;
- сдать тестирование на знание русского языка, истории России и законодательства;
- оформить полис ДМС на весь период работы в РФ;
- оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;
- сделать нотариальный перевод паспорта;
- пройти дактилоскопическую экспертизу;
- заполнить заявление на выдачу патента на работу;
- сфотографироваться.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

При подаче иностранному гражданину потребуются подготовить следующие документы для патента на работу:

- заявление на патент;
- загранпаспорт;
- нотариальный перевод паспорта;
- миграционная карта (с целью въезда – работа);
- полис ДМС (страховка);
- медицинские сертификаты об отсутствии заболеваний, выданные после прохождения медкомиссии на патент;
- результаты прохождения тестирования по русскому языку, истории и основам законодательства России;
- документы о постановке иностранного гражданина на миграционный учёт;
- чек за оплату налога НДФЛ за патент;
- фото 3x4;
- ИНН;
- документ об уплате штрафа (если иностранец просрочил предоставление необходимых документов для оформления патента на работу).

Вы готовите пакет документов и подаете его в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ в ММЦ (многофункциональный миграционный центр). Через 10 дней приходите за патентом на работу и получаете его лично в руки или же получаете уведомление об отказе в выдаче патента. При получении патента на работу предоставляется документ, который подтверждает оплату авансового платежа (НДФЛ).

МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ (медицинские справки для патента на работу)

Медосмотр для получения патента – это обязательная процедура для всех иностранных граждан, которые хотят легально трудиться на территории России.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕДКОМИССИЯ?

Медосмотр для патента на работу для иностранных граждан заключается в сдаче мигрантами анализов на выявление болезней, опасных для окружающих, и осмотра врачами: терапевтом, фтизиатром, дермато венерологом, психиатром-наркологом. В процессе прохождения медкомиссии на патент иностранному гражданину нужно сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис, а также сделать клинический анализ крови.

Помимо этого, иностранцу нужно будет сдать анализ мочи на наличие психотропных веществ и сделать общий анализ мочи. Также необходимо будет сделать флюорографическое обслед-

- 3 Пас аз убури сарҳад, шумо бояд ба кайди мувакати (регистрация) дар ҷои истиқомат ё суроғаи корӣ (агар шумо кордиханда дошта бошед) дар давоми ҳафт рӯзи корӣ ба қайд гирифта шавед.
- 4 Баъд барои гирифтани патент ба Шумо 30 рӯз вақт додп мешавад.

БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ЧӢ ЛОЗИМ АСТ:

- барои патент аз муоинаи тиббӣ гузаштан лозим;
- оид ба доништани забони русӣ, таърих ва қонунгузорию Россия бояд аз санҷиш гузаред;
- дар тӯли тамоми давраи кор дар Федератсияи Россия бояд полиси ДМС гиред;
- дар давоми як моҳ андоз аз даромад барои патент пардохт кунед;
- тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома, дошта бошед;
- аз ташхиси сарчашмаҳо (дактилоскопия) гузаштан лозим;
- Ариза барои патент барои кор пур кунед;
- сурат гирад.

ХУЧЧАТҲО ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Ҳангоми дархост шаҳрванди хориҷӣ, бояд хуччатҳои зеринро барои патент барои кор омода намоед:

- ариза барои патент;
- шиносномаи хориҷи;
- тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
- корти мигратсионӣ (бо мақсади даромадан - кор);
- полис ДМС (сугурта);
- маълумотномаҳои тиббӣ оид ба мавҷуд набудани бемориҳои, ки пас аз муоинаи тиббӣ барои патент дода мешаванд;
- натиҷаҳои санҷиш барои доништани забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузорию Россия;
- хуччатҳои бақайдгирии мувакати шаҳрванди хориҷӣ бо қайди муҳоҷират;
- маълумотнома оид ба пардохти андоз аз даромад барои патент;
- сурати 3x4;
- ИНН;
- хуччати тасдиқкунандаи пардохти ҷарима (агар шаҳрванди хориҷӣ пешниҳоди хуччатҳои заруриро барои патент барои кор муҳлати қонуниро вайрон карда боша).

Шумо як бастаи хуччатҳоро омода карда, ба Идораи муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар ММЦ (маркази бисёрҷонибаи муҳоҷират) пешниҳод мекунед. Пас аз 10 рӯз барои гирифтани патент барои кор биед ва онро шахсан дар дасти худ гиред, ё шумо дар бораи радди додани патент огоҳинома мегиред. Ҳангоми гирифтани патент барои кор хуччате пешниҳод карда мешавад, ки пардохти пешпардохтро (НДФЛ) тасдиқ мекунанд.

ТАШХИСИ ТИББӢ БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР (шаҳодатномаҳои тиббӣ барои патент барои кор)

Санҷиши тиббӣ барои патент барои ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ, ки мехоҳанд дар Русия қонунӣ кор кунанд, я ҳатмист. тиббӣ чист?

ТАШИСИ ТИББӢ ЧИСТ?

Азназаргузарони тиббӣ барои гирифтани патент ба шаҳрвандони хориҷӣ аз супоридани ташхисҳо барои муайян кардани бемориҳои барои дигарон хатарнок ва ташхиси табибон: терапевт, мутахассиси сил, дерматовенеролог, рухшинос(психиатр)-нарколог иборат аст. Ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои патент, шаҳрванди хориҷӣ бояд ташхиси хун барои ВИЧ, сифилис ва инчунин ташхиси клиникаи хунро анҷом диҳад.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ



дование грудной клетки. В случае если медкомиссия на патент выявит у иностранного гражданина инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих, то иностранец, естественно, получит отказ в выдаче патента на работу, поскольку эти данные будут указаны в медсправке, необходимой для патента на работу, которую иностранец подает в составе пакета документов в ГУВМ МВД. Таким образом, по результатам медкомиссии на патент иностранный гражданин получает необходимые для подачи в ГУВМ МВД документы, без которых оформить патент невозможно:

- Справка медицинского освидетельствования иностранного гражданина;
- Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

Чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен сдать экзамены на патент и получить сертификат о прохождении государственного экзамена. Экзамен на патент для мигрантов состоит из трёх модулей: русский, история, основы законодательства РФ.

- 1 Тест-экзамен по русскому языку включает в себя 5 разделов:
 - Лексика. Грамматика (25 заданий, на которые отводится 15 минут);
 - Чтение (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
 - Аудирование (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
 - Письмо (1 задание, на которое отводится 15 минут);
 - Говорение (на которое отводится 10 минут).
- 2 Экзамен на патент по Истории России состоит из 1 теста с 10 вопросами. (15 минут)
- 3 Экзамен на знание основ законодательства Российской Федерации также представляет собой 1 тест с 10 вопросами. (15 минут)

Тест на патент считается пройденным, если иностранный гражданин даёт 60% правильных ответов в каждом разделе блока по русскому языку и правильно отвечает минимум на 5 вопросов из 10 в блоках тестирования по Истории России и по основам законодательства РФ.

Для прохождения теста на патент иностранному гражданину потребуются следующие документы:

- паспорт;
- нотариально заверенный перевод паспорта;
- миграционная карта.

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

После получения миграционного патента у иностранного гражданина есть два месяца, чтобы найти работодателя и официально устроиться на работу, заключив с ним трудовой договор.



Ғайр аз он, шаҳрванди хориҷӣ бояд аз санҷиши пешоб барои мавҷудияти моддаҳои психотропӣ ва санҷиши умумии пешоб гузарад. Инчунин лозим меояд, ки рентгени кафаси синаро гузарад. Агар ташхиси тиббии барои патент бемориҳои сироятии шаҳрванди хориҷиро, ки ба дигарон хатарнок аст, ошкор кунад, пас башаҳрванди хориҷа барои гирифтани патент барои кор рад карда мешавад, зеро ин маълумотҳо дар шаҳодатномаи тиббии барои гирифтани патент барои коре, нишон дода мешаванд. Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои ташхиси тиббӣ барои патент, шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои заруриро ба Сарраёсати корҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии пешниҳод мекунад ва бидуни пешниҳоди ин ҳуҷҷатҳо патент гирифтани ғайриимкон аст:

- Шаҳодатномаи муоинаи тиббии шаҳрванди хориҷӣ;
- Шаҳодатнома оид ба надоштани касалиҳои сирояти ВИЧ.

ОЗМОИШ БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Барои гирифтани патент барои кор дар Россия, шаҳрванди хориҷӣ бояд имтиҳонҳои барои гирифтани патент супорад ва шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳони давлатиро гирад. Имтиҳон барои гирифтани патент барои муҳоҷирон аз се модул иборат аст: донишҳои забони русӣ, таърих, асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия.

- 1 Имтиҳони тестӣ барои донишҳои забони русӣ аз 5 бахш иборат аст:
 - Грамматика (25 супориш, ки 15 дақиқа вақт чудо карда шудааст);
 - хониш (10 супориш барои 15 дақиқа вақт чудо карда шудааст);
 - гӯш кардан (10 супориш ва 15 дақиқа вақт чудо карда шудааст);
 - Мактуб (1 супориш, 15 дақиқа вақт чудо карда шудааст);
 - Сухан гуфтан (он 10 дақиқа вақтро чудо карда шудааст).
 - 2 Имтиҳон барои гирифтани патент оид ба таърихи Россия аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
 - 3 Имтиҳон барои донишҳои асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия низ аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
- Санҷиш барои гирифтани патент дар сурате ҳисобида мешавад, ки агар шаҳрванди хориҷӣ 60% ҷавобҳои дурустро дар ҳар як бахш бо забони русӣ диҳад ва ҳадди аққал 5 аз 10 саволро дар бахшҳои санҷиши оид ба таърихи Россия ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия дуруст ҷавоб дода бошад. Барои гузаштани санҷиши патентӣ шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунад:
- шиносномаи хориҷӣ;
 - тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
 - қорти муҳоҷиратӣ.

ПАТЕНТ БАРОИ КОР ГИРИФТАЕД, ПАС ЧӢ КОР БОЯД КАРД?

Пас аз гирифтани патент барои кор, ба шаҳрванди хориҷӣ ду моҳ вақтдода мешавад, ки бояд ӯ корфармо пайдо кунад ва шартномаи меҳнати бандад, расман ба кор шуруъ кунад.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ

ВАЖНО!

Иностранцу необходимо отправить копии трудового договора в ГУВМ МВД. Если этого не сделать, патент будет аннулирован.

Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о приеме иностранного гражданина на работу.

Устроившись на работу, иностранному гражданину необходимо внимательно следить за своевременной оплатой патента на работу и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так как в случае просрочки платежа даже на 1 день, патент автоматически будет аннулирован. Также иностранный гражданин не должен забывать и о других своих миграционных документах и тщательно следить за сроками их действия, и своевременно продлять их по мере необходимости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗА РАБОТУ БЕЗ ПАТЕНТА

Согласно Статье 18.10. КоАП за работу без патента, так же как и за работу вне субъекта РФ, на который был выдан патент, иностранному гражданину грозит административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей с возможным выдворением за пределы РФ.

ВАЖНО!

За работу без патента в городе федерального значения Москве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, иностранный гражданин получает штраф в размере от 5000 до 7000 рублей с административным выдворением за пределы РФ. В других регионах РФ размер штрафа немного меньше.

КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ!

Данный миграционный документ официально оформляется государственными органами и их представителями, и выдача патентов иностранным гражданам осуществляется лично в руки иностранному гражданину. Поэтому даже если вам нужна помощь в оформлении патента на работу и вы обращаетесь в юридическую компанию, специализирующуюся на миграционных услугах за сбором, подготовкой и подачей пакета документов на оформление патента, не забудьте, что патент выдадут лично вам в руки.

ПОМНИТЕ!

Информация о документе и о его владельце вносится в базу данных ГУВМ МВД только при официальном оформлении патента на работу мигрантом.

ВАЖНО!

Если вам предлагают купить готовый патент на работу без прохождения тестирования и медкомиссии на патент, то будьте уверены, вас пытаются обмануть, поскольку патент мигранту без этого не выдадут.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ ПАТЕНТА?

Иностранцы граждане, пребывающие в России в порядке, не требующем получения визы, имеют право работать на территории страны только по патенту на работу. Осуществление трудовой деятельности без патента чревато административными штрафами с возможным выдворением за пределы РФ и в некоторых случаях постановкой запрета на въезд в Россию.

МУҲИМ!

Шаҳрванди хориҷи бояд нухаи шартномаи меҳнатиро ба Сарраёсати Идораи муҳоҷирати ВКД фириштад. Агар ин амал карда нашавад, патенти у аз эътибор соқит (аннулируется) карда мешавад.

Корфармо дар навбати худ вазифадор аст, ба мақомоти ваколатдори оид ба шугли шаҳрвандони хориҷӣ хабардор кунад.

Ҳангоми кор кардан, шаҳрванди хориҷӣ бояд пардохти сари вақтии патентро барои кор бодикқат назорат карда, сари вақт пардохти пешпардохтро (НДФЛ) супорад, зеро дар сурати дер супоридани пардохт ҳатто 1 рӯз, патент ба таври худкор бе-кор карда мешавад. Инчунин, шаҳрванди хориҷӣ бояд дигар ҳуҷҷатҳои муҳоҷирати худро фаромӯш накунад ва мӯҳлати эътибори онҳоро бодикқат назорат кунад ва дар вақти зарурӣ муҳлати онҳоро дароз кунад.

ЧАВОБГАРИИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ БАРОИ КОР БИДУНИ ПАТЕНТ

Мутобиқи моддаи 18.10. КоАП барои кор кардан бидуни патент, инчунин барои кор берун аз субъекти Федератсияи Русия, ки патент дода шудааст, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷаримаи маъмури имконпазир аз ҳудуди Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 2000 то 5000 рубл ҷаримаи маъмури ситонида мешавад.

МУҲИМ!

Барои кор кардан бидуни патент дар яке аз шаҳрҳои дорои аҳамияти федералии Москва ё Санкт-Петербург ё дар вилоятҳои Москва ё Ленинград, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷурми маъмури аз ҳудуди Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 5000 то 7000 рубл ҷарима ситонида мешавад. Дар дигар минтақаҳои Федератсияи Россия ҷарима каме камтар аст.

ХАРИДАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР МУМКИН НЕСТ!

Ин санади муҳоҷират расман аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ ва намояндагони онҳо таҳия карда мешавад ва додани патент ба шаҳрвандони хориҷӣ шахсан дар дасти шаҳрванди хориҷӣ дода мешавад. Аз ин рӯ, ҳатто агар шумо барои гирифтани патент барои кор ниёз дошта бошад ва ба ширкатҳои ҳуқуқи соҳаи муҳоҷират муроҷиат кардани бошед, ки ҷамъоварӣ, таҳия ва пешниҳоди басти ҳуҷҷатҳои барои гирифтани патентро омода мекунад, фаромӯш накунед, ки патент шахсан ба шумо дода мешавад. Дар хотир доред, ки маълумот дар бораи ин ҳуҷҷат ва соҳиби он ба баззаи маълумоти Сараёсати Идораи муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилӣ танҳо дар он сурат дохил мешавад, ки ҳангоми бақайдгирии патент агар барои кор ба муҳоҷир бо таври қонуни дода шуда бошад.

МУҲИМ!

Агар ба шумо пешниҳод карда шавад, ки патентро барои кор бидуни санҷиш ва муоинаи тиббӣ барои патент харед, пас бояд ҳосил кунед, ки онҳо шуморо фиреб медиҳанд, зеро бе иштироки муҳоҷир, патент дода намешавад.

АГАР ШУМО БЕ ПАТЕНТ КОР КУНЕД, ЧӢ МЕШАВАД?

Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Россия ба тарзе, ки равобидро талаб намекунад, ҳуқуқ доранд, ки дар ин кишвар танҳо бо патенти меҳнатӣ кор кунанд. Гузаронидани фаъолияти меҳнатӣ бидуни патент метавонад боиси ҷаримаҳои маъмури бо хориҷ шудан аз Федератсияи Россия ва дар баъзе ҳолатҳо бо мамнӯъияти ворид шудан ба Россия мебошад.

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ МО

«МЫ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДХОДИМ К КАЖДОМУ»

НА ВОПРОСЫ СПЕЦВЫПУСКА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ КЛУБА «БИЛИМ» МАКСАТБЕК АБДУНАЗАР.



«ДАР АЛОХИДАГӢ, МО БА ҲАР ЯКАМОН НАЗДИК МЕШАВЕМ»

МАҚСАДБЕК АБДУНАЗАР, МУАССИСИ МАҲФИЛИ “БИЛИМ”, БА СУОЛҶОИ ШУМОРАИ НАШРИ МАХСУСИ “МУҲОЧИРОН ИМУРУЗ”, ПОСУХ ДОД.

? - Вы приехали в Москву со своей семьей, когда Вам было 12 лет, и после учебы в школе и Институте стали работать, помогая мигрантам и беженцам, а также проводили исследования, изучая процессы адаптации мигрантов. Скажите, что больше повлияло на Ваше решение открыть школу для мигрантов – Ваш личный, детский опыт адаптации или работа с семьями уже во взрослом возрасте.

- Можно сказать, что и то, и другое.... С одной стороны, повлияло то, что, сталкиваясь с проблемами семей мигрантов, ты видишь себя в прошлом. Это, конечно, личное. С другой стороны, когда долго живешь в не своей стране, всегда возникает вопрос, где твоя Родина – где живешь или где родился. Потому что в какой-то степени и там, и там ты начинаешь чувствовать себя чужим. И потом понимаешь, что важно быть полезным – и в той стране, которая дала тебе образование и приняла и для той страны, откуда ты родом. Это было важным моментом для принятия решения об открытии школы для мигрантов.

Когда мы делали исследования по адаптации мигрантов, мы видели много проблем и на уровне детей, и на уровне родителей. Это было и плохое знание русского языка, и не понимание системы, и отсутствие информации о правилах приема в школу. Иногда люди просто не знали, что они имеют право на образование. Когда мы проводили исследования, то я очень злился на себя и коллег из-за того, что мы задаем вопросы, видим проблемы, но при этом никак этим людям не помогаем... Это тоже было хорошей мотивацией для открытия клуба «Билим».

? - Во время исследований Вы работали в основном с беженцами – они переезжают в другую страну вынуждено. Мигранты все-таки переезжают осознанно, особенно, если с детьми – это их выбор с точки зрения страны или города, с точки зрения срока пребывания и состава приезжающих и т.д. Существует ли разница для Вас между работой с мигрантами и беженцами?

- Разница всегда есть? И не только между мигрантами и беженцами. Даже мигранты бывают разные: одни приезжают добровольно, другие вынуждено, потому что нужно накопить на дом или на свадьбу или просто на жизнь... Детей привозят по разным причинам – иногда, потому что не хотят разрушать семью, иногда, потому что просто не с кем оставить... Обобщать невозможно: есть сельская миграция, есть городская. Городская – это, как правило, хорошо проинформированные, подготовленные люди с высоким уровнем русского языка. Сельская – это низкое образование и порой полное отсутствие знаний русского языка и информации. К нам в клуб «Билим» больше приходят дети из сельской миграции. Городские приходят к нам учиться, например, английский.

? - Ощущаете ли вы, что последнее время увеличился поток сельской миграции?

- Да. Ощущаем, но это очевидно. Ведь раньше в Россию в основном приезжали «городские», потому что для них это было проще, а сейчас с развитием и технологий, и увеличением транспортного сообщения, с улучшением доступности транспортных средств, поехали «сельские». Транспортный вопрос решен, но в остальном

? - Шумо бо ахли оила дар дувоздаҳ солагиатон ба Маскав омадаед, ва пас аз таҳсил дар мактаб ва институт, шумо кор кардед, ба муҳочирон ва гурезагон ёрӣ расондед, инчунин тадқиқотро дар бораи равандҳои мутобиқшавии муҳочирон гузарондед. Марҳамат карда бигӯед, ки ба тасмими шумо барои кушодани мактаб барои муҳочирон чӣ таъсир гузошт – таҷрибаи шахсии мутобиқшавии давраи кудакии шумо ва ё кор бо оилаҳо аллакай дар давраи калонсолитон?

- Гуфтан мумкин аст, ки ҳардуи онҳо ... Аз як тараф, ба он таъсир расонд, ки ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо мушкилотҳои оилаҳои муҳочир, шахс гузаштаи худро мебинанд. Ин, албатта, шахси аст. Аз тарафи дигар, вақте ки шумо дар кишвари худ муддати тӯлонӣ зиндагӣ намекунед, савол ҳамеша пайдо мешавад, ки ватани шумо дар кучост - дар кучо зиндагӣ мекунед ё дар кучо таваллуд шудаед. Зеро ба андозае дар он ҷо ва дар ин ҷо шумо худро ҳамчун шахси бегона эҳсос мекунед. Ва он гоҳ шумо мефаҳмед, ки муфид будан муҳимтар аст - дар кишваре, ки ба шумо маълумот дода, баул кардааст ва барои кишваре, ки шумо аз он омадаед. Ин як лаҳзаи муҳимтарин барои қабули қарор, дар бораи кушодани мактаб барои муҳочирон буд.

Вақте, ки мо оид ба мутобиқшавии (адаптатсия) муҳочирон тадқиқот гузаронидем, ҳам дар сатҳи кӯдакон ва ҳам дар сатҳи волидайн мушкилоти зиёдеро дидем. Инҳо дониши начандон хуби забони русӣ ва нафаҳмида-ни система, набудани маълумот дар бораи қоидаҳои қабул ба мактаб буд. Танҳо одамон баъзан намеронистанд, ки онҳо ба таҳсил ҳуқуқ доранд. Вақте ки мо тадқиқот мегузарондем, ман аз худам ва ҳамкоронам хеле хашмигин будам, зеро мо саволҳо меоддем, мушкилотро меиддем, аммо дар айни замон ба ҳеч тарзе ба ин одамон кӯмак намекардем ... Ин ҳам як ангезаи (мотиватсия) хуб барои кушодани клуби «Билим» буд.

? - Дар ҷараёни тадқиқот шумо асосан бо гурезагон кор кардед - онҳо маҷбуранд ба кишвари дигар кӯч банданд. Муҳочирон ба ҳар ҳол, хусусан агар бо кӯдакон бошанд, бошуурона ҳаракат мекунанд, интиҳоби онҳо аз нуқтаи назари кишвар ё шаҳр, аз рӯи муҳлати будубош ва таркиби меҳмон-он ва ғайра бошад. Оё дар қори шумо байни муҳочирон ва гурезагон фарқиате вучуд дорад?

- Ҳамеша фарқиате вучуд дорад! Ва на танҳо дар байни муҳочирон ва гурезаҳо. Ҳатто муҳочирон ҳам фарқ мекунанд: баъзеи онҳо ихтиёрӣ меоянд, баъзеи дигар маҷбуранд, зеро барои онҳо хона ё тӯй ё танҳо барои зиндагӣ сарфа кардан захира лозим аст ... Кӯдакон бо сабабҳои гуногун оварда мешаванд – зеро намеҳоянд оиларо вайрон кунанд, баъзан, аз баски илочи ба касе монда омаданро надоранд.... Хулоса кардан ғайриимкон аст: муҳочирати дехотию, шаҳри вучуд дорад. Шаҳрихо, - одатан, одамони хуб хабардор буда, шахсони тайёр карда шудае, ки забони русиро дар сатҳи баланд меонанд. Дехотӣ - ин сатҳи пасти маълумотнокӣ ва баъзан набудани дониши пурраи забони русӣ ва иттилоотӣ мебошад. Ба клуби мо «Билим», бештар кӯдакони муҳочирати дехотӣ меоянд. Масалан шаҳрихо ба назди мо барои омӯхтани забони англисӣ меоянд.

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ МО

их готовность к переезду находится не очень на высоком уровне. Мы продолжаем проводить исследования, и когда сейчас мы задаем вопрос «Что ты будешь делать после того, как окончишь школу?», мы часто слышим ответ «Я поеду в город». Под городом в данном случае всегда подразумевается Москва, а не столица какой-то страны...

? - **В работе Вашего клуба «Билим» вы начинали с детей, потом появились и взрослые... Есть ли планы расширяться и дальше? Например, оказывать дополнительные услуги, не только образовательные?**

- Дело в том, что образовательные программы – понятие крайне широкое. Юридическую помощь тоже можно сделать образовательной – делать курсы, обучающие, как устроить ребенка в школу, например. Изначально у нас были только курсы русского языка, и когда по итогу года мы обзванивали родителей и узнавали, каковы их успехи, оказалось, что всем удалось устроить детей в школы. Мы задумались, почему и стали изучать данный вопрос, и оказалось, что важной причиной было то, что они знали, как это сделать – потому что мы в течение года устраивали семинары по данному вопросу.

Многие дополнительные услуги мы оказываем через партнеров, в том числе юридические консультации и медицинскую помощь. Мы стараемся участвовать в различных совместных проектах...

? - **И сами организуете интересные мероприятия, например, походы в музеи...**

- Да. Понимая, что приходящие к нам дети много сидят дома, мы решили, в рамках их адаптации организовать походы в музеи – это и для взрослых, и для детей. Мы искали бесплатные варианты и нашли – каждое третье воскресенье месяца в Москве бесплатно работают некоторые музеи – мы попробовали организовать, и у нас получилось. С нами ходят и те, кто у нас учатся, и те, кто не учатся, потому что информация распространяется через социальные сети и наших партнеров, и мы рады видеть всех.

Иногда получается найти волонтера-экскурсовода, иногда сами проводим экскурсии. Для нас это очень важная часть работы, потому что для детей это особый вид адаптации – и с точки зрения друг друга, и с точки зрения социума.

? - **Расскажите о ваших программах – у вас есть и русский язык для иностранцев, и помощь школьникам и много всего другого...**

- Мы всегда отталкиваемся от спроса, например, недавно был спрос на киргизский язык, потому что дети, обучаясь здесь в школе, стали забывать свой родной язык... У нас есть подготовка к школе, есть математика и русский язык в рамках школьной программы, есть английский язык и много всего другого...

? - **С какими проблемами Вам еще приходится сталкиваться?**

- Проблем много, одна из основных – это информационная. Несмотря на Интернет и социальные сети, все равно многие приезжают, не зная всех своих прав, не зная процедур оформления документов и т.д. Это касается и школ, и медицинской помощи. Проблема порой в том, что взрослые боятся контактировать с администрацией школы – просят нас пойти с ними, некоторые просто боятся больших зданий, некоторые боятся не понять, что им скажут в школе и им проще, когда с ними «поддержка».

? - **Что вы можете пожелать Федерации мигрантов России?**

- Я хотел бы пожелать больших успехов, достижений целей и выполнения задач. Чтобы помогали людям, чтобы больше находила связей, чтобы быть мостиком между государством и мигрантами.

? - **Хис мекунед, ки вақтҳои охир ҷараёни муҳоҷирати деҳотӣ зиёд шудааст?**

- Бале. Мо ҳис мекунем, аммо ин аёният аст. Дар ниҳоят, қаблан «шаҳри»-хо асосан ба Руссия меомаданд, зеро барои онҳо осонтар буд ва ҳоло бо рушди технология ва робитаҳои афзоишбанди дастрасии беҳтар ба нақлиёт «деҳотиён» – меоянд. Масъалаи нақлиёт ҳал шудааст, аммо дар акси ҳол сатҳи омодагии онҳо барои ҳаракат ҷандон баланд нест. Мо тадқиқотро идома медиҳем, вақте, ки мо дар айни ҳол бо саволи – “Пас аз хатми мактаб чӣ кор мекуни?” – муроҷиат кунем, мо зуд ҷавоби “Ман ба шаҳр меравам” – ро мешунавем. Дар ин ҳолат, шаҳр гуфта ҳамеша Маскав ро дар назар доранд ва на пойтахти кишвари дигарро

? - **Шумо кори клуби «Билим»-ро бо кӯдакон шуруъ кардед, пас калонсолон пайдо шуданд ... Ягон нақша барои густариши минбаъда вучуд дорад? Масалан, хизматрасонии иловаги, на танҳо таълимӣ?**

- Ҳақ дар он аст, ки барномаҳои таълимӣ як мафҳуми бениҳоят васеъ мебошанд. Кӯмаки ҳуқуқӣ инчунин метавонад таълимӣ бошад – масалан курсҳои омузишӣ барои ҷи гуна кудакро ба мактаб бояд ҷо ба ҷо кард. Дар аввал, мо танҳо курсҳои забони русӣ доштем, вақте дар охири сол, ба волидони онҳо занг зада фаҳмидем, ки пешрафти онҳо ҷи гуна аст, маълум шуд, ки ҳама тавонистанд фарзандони худро ба мактаб ҷо ба ҷо кунанд.

Мо андеша кардем, ки ҷаро ба омузиши ин масъала шуруъ кардем ва маълум шуд, ки сабаби муҳим ин буд, ки онҳо медонистанд, ки ҷи тавр ин корро кунанд – зеро мо тӯли як сол оиди ин масъалаҳо семинарҳо ташкил кардем.

Мо тавассути шарикон бисёр хидматҳои иловагӣ, аз ҷумла машварати ҳуқуқӣ ва ёриии тиббӣ мерасонем. Мо мекушем, ки дар лоиҳаҳои гуногуни муштарак ширкат варзем ...

? - **Ва шумо худатон ҷорабиниҳои ҷолиб барпо мекунед, масалан, сайру гашт ба музейҳо ...**

- Бале, инро дарк намуда, кӯдаконе, ки ба назди мо меоянд, дар хона хеле зиёд мешинанд, мо қарор додем, ки ба осорхонаҳо ҳамчун як ҷузъи мутобиқкунии онҳо сайру гашт (поход) ташкил намоём – ин ҳам барои калонсолон ва ҳам барои кӯдакон мебошад. Мо имконотҳои роӣгонро ҷустуҷӯ кардем ва пайдо кардем – рӯзи якшанбеи сеюми ҳар моҳ дар Маскав баъзе музейҳо роӣгон кор мекунанд – мо кӯшиш кардем, ки ташкил кунем ва муваффақ шудем. Онҳое, ки бо мо таҳсил мекунанд ва ҳам онҳое, ки таҳсил намекунанд мераванд, зеро маълумот тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва шарикони (партнери) мо паҳн карда мешавад ва мо аз дидани ҳама хушҳолем.

Баъзан имконияти раҳнамои ихтиёри пайдо мешавад, баъзан мо худамон экскурсияҳоро мегузаронем. Барои мо, ин як қисми хеле муҳими кор аст, зеро ин барои кӯдакон як намуди махсуси мутобиқшавӣ – ҳам аз нуқтаи назари ҳамдигар ва ҳам аз нуқтаи назари ҷомеа аст.

? - **Дар бораи барномаҳои худ нақл кунед - шумо барои хориҷиён забони русиро доред, барои мактаббачагон кӯмак мекунед ва ғайраҳо ...**

- Мо ҳамеша ба талабот такя мекунем, масалан, ба наздики талабот ба забони қирғизи вучуд дошт, зеро кӯдаконе, ки дар ин ҷо таҳсил мекарданд, забони модарии худро фаромӯш карданд ... Мо ба мактаб омодагӣ мегирем, қисми таркибии барномаи мактабӣ математика ва забони русӣ аст, забони англисӣ вучуд дорад, бештар ҷизҳои дигар ва ғайраҳо ...

? - **Шумо ба Федератсияи Муҳоҷирони Руссия ҷиро орзу карда метавонед?**

- Меҳоҳам ба шумо комёбиҳои бузург, ноил шудан ба мақсадҳо ва иҷрои вазифаҳоро орзу намоям. Барои кӯмак ба одамон, пайдо кардани робитаҳои бештар, ҳамчун пулл (купрук) дар байни давлат ва муҳоҷирон бошед.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ?



В СПЕЦВЫПУСКЕ №2 МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ, НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ПРИ НАЙМЕ НА РАБОТУ ВАЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. НО НАЙТИ РАБОТУ И ОФОРМИТЬСЯ СОГЛАСНО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ – ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО ПУТИ, НА КОТОРОМ МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ РЯД ТРУДНОСТЕЙ.

Самое главное – это с самого начала соблюдать все законы и правила, внимательно относиться к работе, коллегам и всему трудовому процессу и не игнорировать никакие нарушения, являетесь ли вы их участниками или просто свидетелями. Во время рабочего процесса у мигрантов могут возникнуть различные проблемы: задержка или невыплаты зарплаты, просьбы выполнять большой объем работы или делать работу за других сотрудников, введение штрафов или других санкций. Что поможет избежать трудностей в процессе работы?

Приступив к работе, постарайтесь познакомиться с как можно большим количеством коллег, клиентов, партнеров. Обязательно представьтесь своим настоящим полным именем, сообщите свою фамилию. В свою очередь узнайте их настоящие полные имена – в случае каких-либо конфликтов они могут стать вашими свидетелями.

Выясните, в каких условиях работают ваши коллеги, не обманывает ли их работодатель. Если их права нарушаются, постарайтесь их защищать, не оставайтесь равнодушными, завтра подобная ситуация может повториться с вами!

Если ваш работодатель не выплачивает вовремя зарплату, ссылаясь на заказчиков, технадзор и прочие причины, объясните, что работники согласно закону, являются кредиторами первой очереди и что в случае дальнейшей задержки зарплаты вы пожелаетесь в Государственную инспекцию труда.

Если работодатель пытается вас оштрафовать, напомним ему, что штрафы российским трудовым законодательством не предусмотрены. И в случае выдачи вам неполной суммы зарплаты вы обратитесь в прокуратуру!

Если вас вынуждают делать что-то, не входящее в ваши прямые обязанности, заставляют работать сверх положенного времени (более 40 часов в неделю), во вредных и опасных условиях, не предусмотренных письменным трудовым договором, если не предоставляют отпуск и не оплачивают больничный, если не разрешают выходить за пределы рабочего места даже в нерабочее время, если с вами обращаются в униженной форме или даже применяют физическое насилие, вас эксплуатируют!

Не миритесь с этим! Немедленно начинайте собирать доказательства, чтобы защитить свои права!

Доказательствами могут служить:

- Любые документы с вашей фамилией, печатью и подписью работодателя (пропуск на работу, складская накладная на получение расходных материалов, командировочное удостоверение, заявление с визой директора и т. д.);

АГАР ШУМО ДАР ЧАРАЁНИ КОР ДУШВОРӢ КАШЕД?

ДАР ШУМОРАИ МАХСУСИ №2, МО ДАР БОРАИ ҲАНГОМИ БА КОР ҚАБУЛ КАРДАН, ДУРУСТ ТАРТИБ ДОДАНИ ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ ПЕШ АЗ ҲАМА БА КАДОМ МАСЪАЛАҲО БОЯД ДИҚҚАТИ МУҲИМ ДИХЕД, СУХБАТ КАРДА БУДЕМ. АММО ПАЙДО КАРДАНИ КОР ВА МУТОБИКИ ҚОНУНГУЗОРИИ РУССИЯ ХУЧЧАТГУЗОРИ НАМУДАН – ИН ТАНҲО ОҒОЗИ РОҲЕСТ, КИ ДАР ОН ЯҚАТОР МУШКИЛИХО ПАЙДО ШУДАНАШ МУМКИН АСТ.

Чизи аз хама муҳим аз аввал риоя кардани тамоми қонунҳо ва қоидаҳо, ба кор, ҳамкасбон ва тамоми раванди меҳнати бодикқат будан ва ба ҳеч гуна қонуншиканиҳо безъитиноӣ нанамудан, сарфи назар аз он, ки шумо иштирокчи онҳо, ё танҳо шоҳид хастед. Дар чараёни кор, муҳоҷирон метавонанд бо мушкилотҳои гуногун дучор шаванд: таъхир ё напардохтани музди меҳнат, дархости анҷом додани миқдори зиёди кор, ё аз ҷои дигар кормандон кор кардан, чарима ва дигар муҷозотҳо мебошад. Барои пешгирии душвории чараёни кор чӣ қўмак мерасонад?

Аз оғози кор, кўшиш кунед, ки ба қадри имкон бо бештари ҳамкорон, мизочон ва шарикон шинос шавед. Хатман худро бо номи ҳақиқӣ ва пурраатон муаррифӣ кунед, насаби (фамилия) худро бигўед. Дар навбати худ, номи пурра ва ҳақиқии онҳоро донед – дар сурати низоъ, онҳо метавонанд, шоҳидони шумо шаванд.

Аник кунед, ки ҳамкорони шумо дар кадом шароит кор мекунад, оё корфармоашон онҳоро фиреб намедиҳад. Агар ҳуқуқҳои онҳо поймол карда шаванд, кўшиш кунед, ки онҳоро ҳифз кунед, бетараф набошед, пагоҳ хамин гуна вазъият метавонад бо шумо рух диҳад!

Агар корфармо бо ишора ба мизочон, назорати техникӣ ва дигар сабабҳо, сари вақт музди меҳнат надиҳад, фаҳмонед, ки кормандон мутобиқи қонун қарздиҳандагони зинаи аввал мебошанд ва дар ҳолати таъхир афтодани музди меҳнат, шумо ба Бозрасии давлатии меҳнат шикоят мекунад.

Агар корфармо кўшиш кунанд, ки шуморо чарима бандад, ба ӯ хотиррасон кунед, ки чарима дар қонунгузории меҳнатии Руссия пешбинӣ нашудааст. Ва агар ба шумо маоши нопурра диҳанд, шумо ба прокуратура муроҷиат кунед!

Агар шуморо маҷбур кунанд, ки кореро иҷро кунед, ки ба доираи вазифаҳои мустақими шумо дохил намешавад, дар шароити зараровар ва хатарнок, ки дар шартномаи хаттии меҳнатӣ пешбинӣ нашудаанд, беш аз вақти муқарраршуда (зиёда аз 40 соат дар як ҳафта) кор кунед, агар шумо рухсатӣ надошта бошед ва рухсатии беморию пардохт накунад, агар онҳо нагузоранд, ки шумо ҳатто дар вақти бекори берун аз ҷои кор равед, агар шумо ба таҳқир муносибати шақли хоркунанда ва ё ҳатто зўрварию чисмониро нисбати шумо истифода баранд, шумо ба истисмор (эксплуатация) дучор шудаед!

Ба он тоб наоваред! Дарҳол чамъоварию далелҳоро барои ҷимояи ҳуқуқҳои худ сар кунед!

Далелҳо метавонанд инҳоро дар бар гиранд:

- ҳама гуна хуччатҳо бо насаб, мўҳр ва имзои корфармо (ба кор гузаштан (пропуск), ҳисобнома-фактураи анбор барои кабули масолах, шаҳодатномаи сафар, ариза бо раводиди (виза) директор ва ғайра);
- Аксҳои шумо дар ҷои кор, бо либоси корӣ, дар масофаи наздик гирифта шудаанд (то шумо ҷойро фаҳмида тавонед), бехтараш дар якҷоягӣ бо роҳбари корхона;

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

- Ваши фотографии, сделанные на рабочем месте, в рабочей одежде, на близком расстоянии (чтобы можно было узнать место), желательно в компании с начальником;
- Показания незаинтересованных свидетелей.

Познакомьтесь с поставщиком расходных материалов, закажите обед с доставкой на рабочее место, вызовите скорую, если просто порежете палец и т. п.

Слова таких же пострадавших, как вы, в качестве свидетельских показаний судом не принимаются!

 **ПОМНИТЕ!**

Без доказательств у вас практически нет шансов ни взыскать невыплаченную зарплату, ни защитить другие свои права!

Если работодатель нарушает ваши права, не ждите, пока вас уволят и не увольняйтесь сами! Просто соберите доказательства и начинайте действовать:

- Напишите в двух экземплярах заявление на имя директора фирмы-работодателя с требованием исполнить все условия договора, один экземпляр сдайте директору или отправьте письмом с уведомлением на юридический адрес фирмы. На втором экземпляре получите подпись принявшего и дату приема. Если в течение 15 дней руководитель организации не примет никаких мер или в течение 30 дней не выполнит условия договора, обращайтесь дальше.
- Напишите в двух экземплярах заявление о нарушении ваших трудовых прав (лучше обратиться к юристу) на имя начальника Государственной инспекции труда города (области), приложите копии трудового договора и всех собранных документов (оригиналы всегда держите у себя!). Лучше, если кроме вас заявление напишут еще несколько работников. Сдайте заявления, получите штамп о приеме на его копии.
- Если вам не выплачивают зарплату свыше 2 месяцев, напишите в двух экземплярах заявление (лучше обратиться к юристу) в прокуратуру города (области), приложите копии трудового договора и всех собранных документов. Лучше, если кроме вас заявление напишут еще несколько работников. Сдайте заявления, получите штамп о приеме на его копии.
- Если вы подозреваете, что работодатель нанял вас нелегально, напишите в двух экземплярах заявление (лучше обратиться к юристу) на имя начальника территориального органа ГУВМ МВД России города (области), но пока не сдавайте.
- Возьмите все заявления, копии документов, фотографии и обращайтесь к своему работодателю, предупредив, что, если он не отдаст вашу зарплату (не выполнит других законных требований), вы не отзовете заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру, а также сдадите заявление в территориальный орган ГУВМ МВД России. Ни заявлений, ни доказательств работодателю не оставляйте!
- Если вам напрямую откажут, сдавайте заявление и приходите к работодателю уже с корешком о сдаче и предложением отозвать, если он возместит вам ущерб.
- Больше не беспокойтесь об этом деле. Даже если работодатель не выполнит ваших требований, у него будут неприятности после вмешательства прокуратуры и территориального органа ГУВМ МВД России!

Если будете действовать с учетом данных рекомендаций, то с вероятностью 70% получите возмещение нанесенного ущерба и с вероятностью 100% сможете наказать недобросовестного работодателя.

- Шаҳодати безъинои шоҳидон;
Бо молрасони махсулоти сарфшаванда шинос шавед, хӯроки нисфирӯзиро бо расондан ба ҷои кор фармоиш диҳед, ёри таъҷилиро даъват кунед, агар шумо ҳатто танҳо ангуштонатонро буред ва ғайра.
Суханони ҷабрдидагон ба монанди шумо аз ҷониби суд қабул карда намешаванд!

 **ДАР ХОТИР ДОРЕД!**

Бидуни далел, шумо амалан имкони гирифтани маоши пардохтнашуда ё ҳифзи ҳуқуқҳои дигарро надоред!

Агар корфармо ҳуқуқҳои шуморо поймол кунад, интизор на-шавед, ки шуморо аз кор ронад, худатон корро тарк накунад! Танҳо далелхоро ҷамъ оваред ва амал кунед:

- Ба номи роҳбари ширкати корфармо бо талаби иҷрои ҳамаи шартҳои шартнома ду нусха ариза нависед, як нусхаро ба директор супоред ё бо огоҳнома ба суроғи ҳуқуқи ширкат фирестед. Дар нусхаи дуюм, имзои қабулқунанда ва санаи гирифтани онро гиред. Агар дар муддати 15 рӯз роҳбари ташкилот ягон чора наандешад ё дар давоми 30 рӯз шартҳои қарордодро иҷро накунад, мурочиатро давом диҳед.
- Ба номи роҳбари Бозрасии давлатии меҳнатии шаҳр (минтақа) дар бораи вайрон кардани ҳуқуқҳои меҳнатии худ (беҳтараш ба ҳуқуқшинос мурочиат кунед), дар ду нусха ариза нависед, нусхаҳои шартномаи меҳнатино ва ҳама ҳуҷҷатҳои ҷамъшударо замима кунед (ҳамеша нусхаи аслро дар ҳона нигоҳ доред!). Беҳтар аст, ки ба ғайр аз шумо боз чанд корманд ариза нависанд. Аризаҳоро супоред, оиди қабули он нусхаашро бо мӯҳр қабул кунед.
- Агар ба шумо зиёда аз 2 моҳ маош надиханд, ду нусха ариза нависед (беҳтараш ба ҳуқуқшинос мурочиат кунед) ба прокуратураи шаҳр (вилоят) нусхаҳои шартномаи меҳнатӣ ва ҳама ҳуҷҷатҳои ҷамъшударо замима намуда пешниҳод кунед. Беҳтар аст, ки ба ғайр аз шумо боз чанд корманд ариза нависанд. Аризаҳоро супоред, оиди қабули он нусхаашро бо мӯҳр қабул кунед.
- Агар шумо гумон кунед, ки корфармо шуморо ғайриқонунӣ киро кардааст, ба унвони сардори мақомоти ҳудудии Сарраёсати қорҳои дохилии Вазорати қорҳои дохилии Руссия дар шаҳр (минтақа) дар ду нусха ариза нависед (беҳтараш ба ҳуқуқшинос мурочиат кунед) аммо алҳол насупоред.
- Ҳамаи аризаҳо, нусхаҳои ҳуҷҷатҳо, аксҳоро гиред ва ба корфармои худ мурочиат кунед, ки агар ӯ маоши шуморо надихад (дигар талаботҳои қонуниро иҷро накунад), шумо аризаро аз нозироти меҳнат ва прокуратура бозпас намегиред, инчунин аризаро ба мақомоти ҳудудии Сарраёсати қорҳои дохилии Вазорати қорҳои дохилии Руссия месупоред. Ба корфармо ариза ё далелхоро надихед!
- Агар ба шумо мустақиман рад кунанд, аризаро супоред ва аллакай бо нусхаи муҳрдори аризаи қабулшуда, ба назди корфармо, таклифи бозпас гирифтани он, дар ҳолате, ки агар ӯ зарари шуморо ҷуброн кунад, пешниҳод кунед.
- Дигар оиди ин масъала хавотир нашавед. Ҳатто агар корфармо талаботи шуморо иҷро накунад ҳам, вай пас аз даҳолати прокуратура ва мақомоти ҳудудии Саридораи Сарраёсати қорҳои дохилии Вазорати қорҳои дохилии Руссия ба мушқилиҳо дучор хоҳад шуд!

Агар шумо мувофиқи ин тавсияҳо амал кунед, пас бо эҳтимолияти 70% шумо ҷуброни зарарро ба даст меоред ва эҳтимолияти 100% шумо метавонед корфармои беинсофро ҷазо диҳед.



ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Иностранным гражданам для получения разрешения на работу (патента), оформления разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ необходимо пройти комплексные экзамены по русскому языку, истории России и знанию основ законодательства РФ.

Представляем вам пример экзамена по русскому языку. Обычно он состоит из нескольких частей: грамматика, чтение, аудирование и устная речь.

ИМТИҶОНҶО БАРОИ МУҶОЦИРОН

Шахрвандони хориҷи барои гирифтани иҷозатномаи кор (патент), иҷозат барои истиқомати муваққатӣ, иҷозат барои истиқомат ва шаҳрвандии Федератсияи Руссия, оид ба донишҷӯи забони русӣ, таърихи Руссия ва донишҷӯи асосҳои қонунгузории Федератсияи Руссия имтиҳонҳои ҳамаҷониба супориданашон зарур аст. Мо ба шумо намунаи имтиҳонро оид ба забони русӣ пешниҳод мекунем. Одатан, он аз якҷанд қисм иборат аст: грамматика, хо-ниш, шундан ва гуфтор.

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ГРАММАТИКЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

Текст включает 20 вопросов. Выполнить их нужно за 10 минут. При выполнении задания пользоваться словарем нельзя.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Мой друг живет ... Москве.
А) на
Б) в
В) по | 6. Я всегда ... на работу пешком
А) иду
Б) еду
В) пришел | 11. Это мой сын, ... 15 лет
А) ей
Б) ему
В) у него | 16. Я никогда не опаздываю ...
А) работой
Б) о работе
В) на работу |
| 2. Скажите, пожалуйста, ... будем обедать?
А) куда?
Б) откуда?
В) когда? | 7. Почему ты вчера ... мне?
А) не спрашивал
Б) думал
В) не позвонил | 12. Мы ездим на экскурсию ...
А) на автобусе
Б) на автобус
В) с автобусом | 17. Завтра мне нужно ... медкомиссию
А) пройти
Б) зайти
В) перейти |
| 3. Вы не знаете, где дом ... 17?
А) цифра
Б) число
В) номер | 8. Это твой брат? Как ... зовут?
А) его
Б) ее
В) их | 13. Я позвоню тебе вечером, когда приду с работы ...
А) домой
Б) дома
В) в доме | 18. Назовите, пожалуйста, ... фамилию
А) ваших
Б) вас
В) вашу |
| 4. В магазине «Фрукты» я покупаю
А) рис
Б) яблоки
В) картошку | 9. Скажите, пожалуйста, далеко ли отсюда ... вокзала?
А) от
Б) около
В) до | 14. Ты хорошо понимаешь ... ?
А) нашему бригадиру
Б) с нашим бригадиром
В) нашего бригадира | 19. Мне 34 ...
А) лет
Б) года
В) год |
| 5. Я хочу изучать русский язык, ... он поможет мне найти хорошую работу
А) поэтому
Б) потому что
В) для этого | 10. Сейчас он ... русский язык?
А) занимается
Б) учится
В) изучает | 15. Билеты на поезд в метро можно купить
А) кассой метро
Б) в кассе метро
В) кассу в метро | 20. Скажите, пожалуйста, ... стоит билет?
А) почему
Б) во сколько
В) сколько |

Примерные ответы: 1Б, 2В, 3В, 4Б, 5Б, 6А, 7В, 8А, 9Б, 10А, 11В, 12А, 13А, 14В, 15В, 16В, 17А, 18В, 19В, 20В.

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

Задания 1-5. Прочитайте объявления и выберите самый полный и точный вариант ответа.

Тест состоит из 10 заданий. При выполнении задания можно пользоваться словарем.

Уважаемые родители!
Часы приема в летний период:
Вторник с 14:00 до 19:00
Четверг с 09:00 до 13:00
Администрация детского сада 1261

1. **Администрация не принимает родителей ...**
А) в среду
Б) во вторник
В) в четверг

Новогодняя распродажа началась!!!
С 1 по 30 декабря
2015 года
скидки 70%

2. **В этом магазине можно купить товары со скидкой ...**
А) летом
Б) зимой
В) осенью

СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ / САҶИФАИ САВОДНОКӢ

**Посторонним
вход
воспрещен!**

- 3. Вы видите такое объявление.
Это значит, что входит ...**
- А)** можно всем людям
 - Б)** можно людям, которые здесь не работают
 - В)** можно людям, которые здесь работают

**В верхней
одежде
не входить !!!**

- 4. Вы видите такое объявление.
Это значит, что ...**
- А)** можно входить в куртке, пальто или плаще
 - Б)** нельзя входить в спортивной одежде
 - В)** нельзя входить в куртке, пальто или плаще

**Внимание!
Магазин не работает
2 дня:
в понедельник 12 ноября
и во вторник 13 ноября.**

- 5. Вы прочитали объявление
и поняли, что ...**
- А)** магазин будет работать в среду
 - Б)** магазин будет работать во вторник
 - В)** магазин будет работать в понедельник

Задания 6-10.

Прочитайте объявление и выберите самый точный и верный вариант ответа.

Уважаемые родители!
**С 1 марта 2013 года в школе №7 осуществляется запись
в 1 класс на 2014/2015 учебный год. Ждем в первую очередь
родителей и детей, проживающих в Заречном районе.**

**1 марта 2014 года в 20:00 в нашей школе проводится
День открытых дверей.
Приглашаем всех желающих познакомиться с жизнью
школы, узнать о профильных классах.
Справки по тел: 4-53-50 (кроме выходных)**

- 6. В нашу школу приглашают ...**
- А)** только родителей, у которых дети идут в первый класс
 - Б)** только родителей и детей, которые живут в Заречном районе
 - В)** всех, кто хочет узнать о жизни школы
- 7. Встреча состоится ...**
- А)** после 1 марта
 - Б)** 7 марта
 - В)** 1 марта
- 8. Собрание состоится ...**
- А)** утром
 - Б)** днем
 - В)** вечером
- 9. Ребенка можно записать в школу ...**
- А)** только 1 марта
 - Б)** 1 марта и позже
 - В)** вечером
- 10. Информацию о школе, о записи ребенка в школу,
можно получить по телефону ...**
- А)** в любой день
 - Б)** каждый день, кроме субботы и воскресения
 - В)** в субботу и воскресенье

Правильные ответы: 1А, 2В, 3В, 4В, 5А, 6В, 7В, 8В, 9В, 10В.



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО УСТНОЙ РЕЧИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

Время выполнения 10 минут. При выполнении задания пользоваться словарем нельзя. Ваши ответы записываются на электронный носитель. Вы должны дать полный, развернутый ответ (ответ "да", "нет" или "не знаю" не является полным). Задание выполняется без подготовки. Вам нужно принять участие в диалогах.

Задание 1 (позиции 1-3). Познакомьтесь с ситуацией.
Начните диалог.

- 1. Вас пригласили на работу. Узнайте, какие документы вам нужно принести. Скажите, на какую должность вы хотите устроиться**
Начните диалог, объясните, что вам нужно.
- 2. Вы пришли к своему другу. Попросите у него карту России.**
Начните диалог, объясните, что вам нужно.
- 3. Вы заблудились в городе. Попросите у прохожего показать ближайшую остановку автобуса.**
Начните диалог, объясните, что вам нужно.

Задание 2 (позиции 4-10). Познакомьтесь с ситуацией.
Начните диалог.

Вы собираетесь поехать отдохнуть. Ответьте на вопросы:

- 4. Как Вас зовут?**
- 5. Из какой страны Вы приехали?**
- 6. В какой стране (городе) вы хотели бы отдохнуть?**
- 7. Вы один поедите отдыхать?**
- 8. Какой должен быть отель для Вас?**
- 9. Какое питание Вы хотите в отеле?**
- 10. Какие блюда Вы любите?**



ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ
РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
тел. +7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
info@fmr-online.ru
109044, г. Москва
ул. Крутицкий вал, 26с2, офис 509

ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОЧИРОНИ РОССИЯ
тел. +7 (495) 778-3288
+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
info@fmr-online.ru
109044, г. Москва
109044, Москва, кўчаи Крутицкий вал,
д. 26с2, офис 509



ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ВЕДЕТ ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

- ◆ консультации по вопросам миграционного законодательства
- ◆ различные льготы и привилегии
- ◆ поддержка в сложных жизненных ситуациях

+7 (495) 778-3288 +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ



РЌЗНОМАИ ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИ УМУМИРУСИИ "ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОЧИРОНИ РОССИЯ" ДАР ЯК МОҶ ЯК МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД

- ◆ Маслиҳатҳои бемузди ҳуқуқӣ оид ба қонунгузори муҳоҷирати Федератсияи Россия
- ◆ Мусоидат дар қонунгардони муҳоҷири меҳнати тибқи қонунгузори қорӣ
- ◆ Ёри ҳуқуқӣ дар ҳалли мушкилоти напардохтани музди меҳнат



ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ

БА САФИ МО ҶАМРОҶ ШАВЕД

+7 (495) 778-3288 +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500